

ВАРАҶАИ ИТТИЛООТӢ

Дар Тоҷикистон семинари Ҷумҳуриявии кормандони идораҳои САҲШ гузашт

Душанбе, 16 декабри соли 2014 - Лоихаи «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда шуд, кӯмаки техникӣ худро баҳри ташкил ва баргузор намудани семинари Ҷумҳуриявии кормандони идораҳои САҲШ Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонад. Дар зумраи вазифаҳои лоиха бо мақсади идораи самаранок яқоя намудани маълумот аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли бо маълумоте, ки аз дигар манбаъ чун САҲШ, Агентии омори назди Президенти ҚТ, инчунин барномаҳои амудӣ ба дастамада. Аз ин лиҳоз системаи иттилоотии DHIS2 дар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва шӯъбаҳои САҲШ татбиқ карда мешавад.

Қушодашавии семинари дурӯза байниидоравӣ аз ҷониби Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Шохмурод Рустам сурат гирифт. Дар кори семинар намояндагон аз Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф, Агентии омори назди Президенти ҚТ, Кумитаи дин, Кумитаи кор бо занон, инчунин кормандони шӯъбаҳои САҲШ иштирок карданд. Ҳадафи лоиха аз мустаҳкам намудани ҳамкориҳои байнисоҳавӣ дар самти фаъолияти идораҳои САҲШ ба ҳисоб меравад. Татбиқ намудани системаи иттилоотӣ яке аз самтҳои афзалиятноки идора ба шумор меравад. Лоиха натиҷаҳои нахустини санҷиши системаи иттилоотии DHIS2-ро дар шӯъбаҳои минтақавии САҲШ пешниҳод кард.

“Лоихаи мо системаи электронии ҷамъи маълумотро такмил дода истодааст, ки соли оянда дар тамоми ҳудуди кишвар бояд ба кор шурӯъ намояд. Барои ин бояд маълумоти системаи тандурустиро ва маълумот оид ба таваллуд ва фавтро ба манбаи ягонаи маълумоти миллии дохил намуд. Ин чараён чараёни оддӣ нест, баъзе мушкилиҳо мавҷуд ҳастанд, аммо бо дастгирии шариконамон мо умедворем, ки тамоми ин мушкилиҳо ҳалли худро меёбанд”, қайд намуд Елена Максименко, роҳбари лоихаи мазкур. Ҳамкориҳои байнисоҳавӣ баҳри идораи бонатиҷаи маълумот дар сатҳи давлат зарур мебошад. Иштирокчиёни семинар инчунин ба шӯъбаи САҲШ-и Шаҳринав ва ба ҷамоатҳои ноҳияи Ҳисор ташриф оварда, бо натиҷаҳои фаъолияти шабакаи ягонаи электронӣ бо тартиботи тестӣ ошно гаштанд.

Лоихаи Иттиҳоди Аврупо «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии тартиби иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо буҷаи 3,4 миллион евро, системаи электронии ҳисоботиро дар сатҳи миллии татбиқ гардонидани истодааст. Лоиха дар яқояти бо консорсиуми ширкатҳои EPOS Health Management (Олмон), ICON-Institute Public Sector (Олмон) бо иштироки Донишгоҳи шаҳри Осло (Норвегия) ва ширкати IfatC (Тоҷикистон) амалӣ мегардад. Лоиха то моҳи майи соли 2016 татбиқ мегардад.

Барои иттилооти иловагӣ ба суроғаи зерин муроҷиат намуда метановед:

Хонум Алия Зиёева

Телефон: +992 37 221 44 65

Телефони мобилӣ: + 992 98 720 34 68

EPOS

Health Management

Лоиха таҳти роҳбарии
EPOS Health Management
амалӣ мегардад.

EPOS Health Management
Суроға: Hindenburgring 18,
61348 Bad Homburg,
Олмон
Тел: +49 6172 930 370
Факс: +49 6172 930 372
info@epos.de
<http://www.epos.de>



Лоиха аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға: к. Адхамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_r_u.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлаки узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ, онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озоди шахсро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамлаки ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.